

Тақриз

ба автореферати диссертасияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзуи “Муқоламаи фарҳангҳо ва накши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии чомеаи Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ

Фарҳанг - соҳаи маҳсуси ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. Ҷӣ тавре диссертант дуруст қайд мекунад аз давраи қадим то қарни XX, то пайдоиши соҳаи нави илм “фалсафаи фарҳанг” ҳамаи зиддияту низоъҳои мазҳабию динӣ, миллӣ, ҳамоҳангӣ ва ихтилоғи назарҳо, ки дар натиҷаи раванди иҷтимоишавӣ ва фардишавии шаҳс, якҷояшавии андешаҳои манифатҳоҳон нисбати бартарияти тамаддуни шарқию гарбӣ ё бартарияту қафомондагии яке бар дигаре ба мушоҳида мерасиданд, дар доираи донишҳои фалсафӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешуданд. Дар ҷомеаи муосир бошад, масъалаи мазкур як мавзуи мубрами соҳаи “фалсафаи фарҳанг” ё худ фалсафаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Зоро муқоламаи фарҳангҳо – ин воситаи ҷалби намояндагони тамаддунҳо ба баҳс, табодули назар, ҳаллу фасли масоили мухталиф, тарғиб ва хифзи арзишҳои моддию маънавӣ ҷиҳати баҳои миллатҳо тавассути риояи фарҳангти таҳаммулгарой, эҳтироми яқдигар ва даъват ба ҳамдилию ҳамзистӣ аст.

Воқеан, тоҷикон ҳам дар давраҳои тоисломӣ, исломӣ ва ҳам дар марҳилаҳои баъдинаи таърихӣ ҳамчун мардуми соҳибфарҳанг ва тамаддunoфар муаррифӣ мейбанд ва новобаста аз ҷангу низоъҳои динию мазҳабӣ ва сиёсии ба сарашон омада, рисолати инсондустӣ, таҳаммулпазирӣ ва фарҳанггустарии худро аз даст надода, ҳамеша барои ҳалли низоъу хушунат муқоламаро пазируфтаанд ва дар раванди ҷаҳонишавии арзишҳо ворид гаштаанд. Дар замони муосир низ тавассути муқолама ҳал кардани ҳама гуна низоъҳои динию мазҳабӣ ва миллӣ дар низоми давлатдории миллии тоҷикон аз масъалаҳои мубрам

ба ҳисоб рафта, пешгирикунданаи пайдоиш ва вусъат пайдо кардани идеологияҳои ифратӣ ва ҳаракатҳои террористӣ арзёбӣ мешавад. Аз ин рӯ, дар шароити эҳёи хувияти миллӣ ва ҳифзи на танҳо хусусияти фарҳангҳои этникӣ, балки якпорчагии маънавию фарҳангии Тоҷикистон мавзуи муколамаи фарҳангҳо аҳамияти хосса пайдо мекунад.

Маводи дар қисмати дараҷаи омузиши мавзӯъ таҳлил ва коркардкардашуда ба кори илмии мазкур алоқамандӣ доранд. Мақсади таҳқиқот таҳлили асосҳои илмӣ-методологии масъалаи муколамаи фарҳангҳо ва муайян намудани нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавсева ва таҳқими он ба ҳисоб рафта, вазифаҳои пешгузоршта ба мақсад мувофиқат мекунанд.

Асосҳои методологии таҳқиқотро маҷмуи принципҳо ва муносибатҳо, усулҳои таҳқиқотии фалсафӣ ва мантиқии маърифат ва дақиқ кардани масъалаҳои матраҳшуда, аз ҷумла, методи таҳқиқотии таърихӣ, фалсафӣ-муқоисавӣ, мантиқӣ-таҳлилӣ, герменевтиկӣ, низомнокӣ, муносибати байнифаниӣ, ки бо соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ иртибот дорад ва гайра ташкил медиҳанд. Ба сифати сарчашмаҳои илмӣ-назариявӣ асарҳои файласуфон, ҷомеашиносон, фарҳангшиносони ватанию ҳориҷӣ мавриди истифода қарор дода шуданд.

Навғонии илмии таҳқиқот дар чунин натиҷаҳо инъикос ёфтаанд: таҳлили генезиси гуфтугӯи фарҳангҳо дар доираи анъанаҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ ба иҷро расида, нишон дода шудааст, ки дар фалсафаи иҷтимоӣ дарки табиати шаклҳои муколамаи фарҳангӣ ва контекстҳои муколама дар ташаккули шуuri иҷтимоӣ-фарҳангӣ чӣ гуна тағиیر ёфтаанд; рушди ҳаёти муосири иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар контексти ҷаҳонишавӣ тавассути диалектикаи глобалиӣ ва маҳаллиӣ, дифференсиалиӣ ва интегралӣ, конунӣ ва маргиналиӣ пешниҳод карда мешавад; нишон дода шудааст, ки муколама роҳи барқароршавии ваҳдати маънавӣ дар сатҳи байнишахсӣ ва фарҳангӣ мебошад ва дар шароити ҷаҳонишавӣ муколамаи фарҳангҳо омили пешбарандай ҳифзи якпорчагии фазои фарҳангӣ мебошад;

асоснок карда шудааст, ки дар ташаккул ва тавсеи гуфтугӯи тамаддунҳо ба сифати сарчашмаи назариявӣ ва амалӣ осори насию назмӣ ва фалсафии тамоили ахлоқӣ ва инсоншиносӣ доштаи мутафаккирони тоҷику форс оид ба пайдоиши олам, низоми коинот, ҳикмати давлатдорӣ ва оиладорӣ хизмат кардан; муқаррар шудааст, ки дар шароити рафъи буҳрони маънавиёт ва хифзи якпорҷагии фарҳангии чомеаи Тоҷикистон муколама шакли созандай муносибатҳои байнифарҳанги ҳалқҳои муқими он ва роҳи беҳтарини ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии онҳо мебошад; асоснок карда шудааст, ки дар давраи истиқлолият асоси давлатдории миллии тоҷиконро низоми дунявият, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии умумиинсонӣ ташкил медиҳанд. Ифротгароӣ, ки дар заминаи низоъҳои динию мазҳабӣ ва миллӣ пайдо шуда, идеологияи онҳо раванди барҳӯрди тамаддунҳоро метезонад, ба ҳастии инсоният ҳатар дорад.

Таҳқиқот ба талаботи Шинонномаи таҳассус - 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ мувофиқат мекунад. Дар ҳулоса натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқоти диссертационӣ ва тавсияҳо доир ба истифодаи амалии натиҷаҳо ҷамъбаст карда шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, муайян намудани объект ва предмети тадқиқот, мушахҳас намудани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва таҳлилу тафсири маълумотҳои бадастомада, коркарди муқаррароти назариявӣ ва методӣ, пешниҳоди тавсияҳои амалӣ инъикос меёбад. Ҳулосаҳое, ки дар диссертатсия пешниҳод шудаанд натиҷаи тадқиқоти мустақилонаи унвонҷӯ маҳсуб мешаванд.

Бояд қайд кард, ки дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари дастовардҳои зиёди илмӣ камбудиҳо низ ҷой доранд. Аз ҷумла, дар зербоби сеюми боби дуюм диссертант ҷиҳати дақиқ муайян кардани омилҳое, ки барои пайдоиш ва вусъат ёфтани ифротгароӣ дар байни ҷавонони Тоҷикистон мусоидат менамоянд таҳқиқоти сотсиологӣ

баргузор менамуд, арзиши амалии таҳқиқотро зиёд мегардонид.
Инчунин дар матни автореферат хатоиҳои техникий ба назар мерасанд.

Эродҳои мазкур хусусияти тавсиявӣ дошта, арзиши илмии диссертатсияро коста намегардонанд.

Умуман, диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна “Муқоламаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон” аз рӯи натиҷаҳои илмӣ ва амалии бадастоварда ҷавобғӯи талаботи бандҳои 31 ва 33-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик гардидааст, мебошад. Муаллифи кори таҳқиқотӣ Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна барои сазовор донистан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ арзанда аст.

Доктори илмҳои фалсафа, профессори
кафедраи умумидонишгоҳии
фалсафаи МДТ-и “ДДХ ба номи
академик Б.Фафуров”
ш. Хуҷанд, хиёбони Мавлонбеков 1
Телефони мобили: 92-773-21-23

 Атоев А.М.

Имзои доктори илмҳои фалсафа,
профессор А. М. Атоевро тасдик менамоям
Сардори Шуъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров”

